



БА ДИҚҚАТИ ДОВТАЛАБОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ!

ДОНИШКАДАИ ИҚТИСОД ВА САВДОИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИЧОРАТИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАҲРИ ХУЧАНД (ДИС ДДТТ)

қабули донишҷӯёнро тариқи Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон менамояд.

Ҳадафи асосии Донишкада амалӣ намудани дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ—Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба тайёр намудани мутахассисони дар бозори меҳнат рақобатпазир мебошад. Бо ин мақсад дар Донишкада тайёр намудани мутахассисон дар асоси ҳамаатарафа омӯзонидани а) донишҳои касбии иқтисодиву ҳуқуқӣ; б) сатҳи баланди муошират дар фаъолияти меҳнатӣ; в) технологияҳои инноватсионии муосир; г) на кам аз 3–4 забонҳои хориҷӣ ба роҳ монда шудааст.

Муассисаи давлатии таълимии «Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон дар шаҳри Хучанд» (ДИС ДДТТ) тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №59 аз 12 феввали соли 2010 таъсис дода шуда, соҳиби иҷозатнома оид ба ҳуқуқи пешбурди фаъолияти таълимӣ (АУ № 0002417 аз 2-юми ноябри соли 2017), шаходатнома дар бораи аккредитатсияи давлатии (ИА 0000797 аз 07-уми июни соли 2016) Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон гардидааст.

Дар ДИС ДДТТ 234 нафар омӯзгорон, аз ҷумла 11 нафар докторҳои илм ва профессорон, зиёда аз 80 нафар номзадҳои илм ва дотсентҳо, 6 нафар магистрҳои илм фаъолияти таълимӣ, методӣ, илмӣ ва тарбиявӣ мебаранд. Зиёда аз 20 нафар олимону омӯзгорон дар гурӯҳҳои таҳсил бо забони англисӣ машғулиятҳоро аз ҳамаи фанҳо (иқтисодӣ, риёзӣ, ҳуқуқӣ, ҷомеашиносӣ ва ғайра) бо забони англисӣ мегузаронанд. Аз ҷумла, дар ин гурӯҳҳо устодон аз ИМА Теренс Дрю, Ванесса Беари, Ребека Виллер, Шерон Сатурнс ва Марсел Минутоло, аз Ҷумҳурии Мардумии Чин Ян Сяоюй дарс додаанд.

Намояндагони ташкилотҳои бонуфузи байналхалқӣ ва устодони донишгоҳҳои хориҷӣ таассуроти худро оиди ташриф ба донишкада чунин баён намудаанд...

– *Сӯҳбат бо донишҷӯёни донишкада хеле ҳам шавқовар баргузор шуд, зеро ки онҳо дар раванди лексия сатҳи баланди дониш ва забондонии худро нишон доданд. Бо донишҷӯёни ихтисоси иқтисодӣ ва ҷаҳонӣ, молия ва қарз дар фаъолияти иқтисодии берунӣ оид ба мавзӯи «Нақши ниҳодҳои байналхалқии молиявӣ дар ҳалли муаммоҳои иқтисодии Тоҷикистон» лексия гузаронидам. Аз он қаноатманд гаштам, ки донишҷӯён ба суолҳои гузошташуда озодона бо забони англисӣ фикру ақидаҳои худро иброз намуданд.*

Хонума Патрисия Виверс-Картер – намояндаи доимии Бонки ҷаҳонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

– *Ҳадафи асосии сафари мо, пеш аз ҳама, шиносӣ бо вазъи таълиму тарбия дар Донишкадаи иқтисод ва савдои ДДТТ мебошад ва воқеан ман аз сатҳи баланди донишандӯзӣ, фаро гирифтани ихтисосҳои иқтисодӣ ва забондонии донишҷӯён розиву мамнун гаштам. Оянда ният дорем, муддати як-ду моҳ ҳам устодон ва ҳам донишҷӯёни мо дар доираи барномаи ФУЛБРАЙТ ба Донишкадаи иқтисод ва савдо биёянд ва дар навбати худ устодону донишҷӯён аз шаҳри Хучанд ба ИМА таширф оварда, маҳорат ва дониши худро сайқал дода, таҷрибаомӯзӣ намоянд.*

Доктор Марсел Минутоло, устоди Донишгоҳи Роберт Моррис (ИМА)

Дар феҳристи макотиби таҳсилоти олии ҷумҳурӣ, ки Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, Донишкада бо рамзи 211 ва навиштаҷоти ДИС ДДТТ сабт шудааст. Қабули донишҷӯён барои таҳсил дар ДИС ДДТТ аз рӯи кластерҳо ва ихтисосҳои зерин амалӣ мешавад:

| № | Рамзи ихтисос | Номгӯи ихтисос | Шакли таҳсил | | Забони таҳсил дар шуъбаи рӯзона | Забони таҳсил дар шуъбаи фосилавӣ |
|--|---------------|--|--------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | рӯзона | фосилавӣ | | |
| Аз рӯи кластери 2 – ихтисосҳои иқтисодӣ ва географӣ | | | | | | |
| 1 | 125010407 | Молия ва қарз дар фаъолияти иқтисоди беруна | + | + | тоҷикӣ, англисӣ ва русӣ | тоҷикӣ ва русӣ |
| 2 | 1250103 | Иқтисодиёти ҷаҳонӣ | + | + | англисӣ ва русӣ | русӣ |
| 3 | 12501081204 | Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит | + | + | тоҷикӣ ва русӣ | тоҷикӣ ва русӣ |
| 4 | 125010718 | Иқтисодиёт ва идоракунии дар корхона | + | + | тоҷикӣ ва русӣ | тоҷикӣ |
| 5 | 125010403 | Андоз ва андозбандӣ | + | + | тоҷикӣ ва русӣ | тоҷикӣ |
| 6 | 125010402 | Кори бонкӣ | + | + | тоҷикӣ ва русӣ | тоҷикӣ |
| 7 | 1960101 | Ҳадамоти гумрукӣ | + | + | тоҷикӣ ва русӣ | тоҷикӣ |
| 8 | 1260202 | Менеҷмент | + | + | тоҷикӣ ва русӣ | тоҷикӣ |
| 9 | 1250112 | Информатикаи иқтисодӣ | + | + | тоҷикӣ | тоҷикӣ |
| 10 | 140010202 | Технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт) | + | - | тоҷикӣ | - |
| 11 | 127010116 | Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (саноати сабук) | + | - | тоҷикӣ | - |
| 12 | 1260203 | Маркетинг | + | - | тоҷикӣ | - |
| 13 | 1250109 | Молшиносӣ ва муоинаи мол | + | + | тоҷикӣ | тоҷикӣ |
| 14 | 125011004 | Тичорат дар бозори берунӣ | + | + | тоҷикӣ | тоҷикӣ |
| 15 | 1260101 | Идораи давлатӣ | + | + | тоҷикӣ | тоҷикӣ |
| 16 | 1250111 | Аудит ва ревизия | + | - | тоҷикӣ | - |
| 17 | 1260201 | Бизнес-маъмуриятчигӣ | + | - | англисӣ | - |
| Аз рӯи кластери 4 – ихтисосҳои ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ | | | | | | |
| 1 | 1240103 | Ҳуқуқи иқтисодӣ | + | + | тоҷикӣ ва русӣ | тоҷикӣ |
| 2 | 124010104 | Ҳуқуқи байналмилалӣ тичоратӣ | + | - | русӣ | - |
| 3 | 124010302 | Танзими ҳуқуқи молия ва қарз | + | - | тоҷикӣ | - |



*Абдуллоева Фарангис,
донишҷӯи курси 1-уми
ихтисоси ҳуқуқи
байналмилалӣ тичоратӣ*

– Ман баъди тарғибу таъвиқ ва шиносои комил дар бораи ДИС ДДТТ тасмим гирифтаам, ки дар Маркази миллии тестӣ ин донишқадаро интихоб намоям. Интихоби ман иштибоҳ набуд, балки боиси сарфарозии сарбаландӣ гардид, ки дар чунин як донишқадар хеле бонуфуз сазовори номи донишҷӯ гардидам. Бо ин донишқадар ва ихтисосҳо, ки ин ҷо омода мекунанд, тавассути варақаҳои рекламавӣ шинос гаштам ва як гурӯҳи устодону донишҷӯён ба мақтаби мо низ таъриф оварда, дар бораи шарту шароит ва ихтисосҳои донишқадар маълумоти муфассал пешниҳод намуданд. Баъди маслиҳату машварат бо падару модар, устодон ва дӯстон тасмим гирифтаам, ки бояд дар ин донишқадар таҳсил намуда, соҳиби ихтисос ва маълумоти олии касбӣ гардам. Мехостам, ба ихтисоси ҳуқуқи байналмилалӣ тичоратӣ дохил шавам ва имрӯз шоду масрурам, ки ба мақсади ҳеҷ расидам ва баҳри он талош менамоям, ки бо баҳои аъло таҳсил намуда, сазовори бовари падару модар, устодон ва дӯстони ҳеҷ гардам.



*Норматов Искандар
донишҷӯи курси 3-юми ихтисоси
иқтисодиёти ҷаҳонӣ*

– Дар бораи рейтинг ва мақоми донишгоҳҳои кишвар пайваста мақолаҳо мехондам ва баъди он ки фаҳмидам, ДИС ДДТТ беҳтарин мутахассисонро ба бозори меҳнат омода менамояд ва барои забонамӯзии донишҷӯён ҳамаи шароит омодааст, бо азму иродаи қавӣ ин донишқадаро интихоб намудам. Хушбахтам, ки сазовори номи донишҷӯ гаштам ва ифтихор аз он менамоям, ки аз рӯи ихтисоси иқтисодиёти ҷаҳонӣ бо забони англисӣ таҳсил намуда истодаам. Сатҳи баланди забонамӯзӣ дар донишқадар ба ман имкон дод, ки соли 2017 дастаи ENACTUS-и донишқадаро дар шаҳри Лондони Англия муаррифӣ намоям. Донишҷӯён дарсҳоро бо истифода аз тахтаҳои электронӣ ва компютерҳои ба Интернет васлашта, видео-телекоммуникатсия, асбобҳои шунавоӣ ва дигар васоити таълим меомӯзанд. Албатта, ин ҳолат ва шароити хуби донишандӯзӣ ҳар як донишҷӯро водор менамояд, ки дар интихоби донишқадар ба иштибоҳ роҳ надорада, маҳз ДИС ДДТТ-ро интихоб намояд.

ДИС ДДТТ солҳои охир ба як қатор дастовардҳои намоён ноил гардида, ба Шумо довталабони гиромӣ, имконият ва кафолатҳои зеринро пешниҳод менамояд:

1. Донишқадар ба фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ пурра шомил гашта, таҳсил бо низоми кредитӣ ба роҳ монда шудааст.
2. Имрӯз донишқадар ба гурӯҳҳои забони таҳсилшон англисӣ диққати аввалиндараҷа дода, таълими ҳамаи фанҳоро пурра бо забони англисӣ ба роҳ мондааст ва мунтазам олимону профессорон аз давлатҳои Аврупо ва ИМА ба ин гурӯҳҳо даъват мешаванд.
3. Пояи моддию техникӣ дар сатҳи баланд қарор дошта, таълим дар синфхонаҳои мучаҳҳаз бо тахтаҳои электронии интерактивӣ, толорҳои лексионӣ, утокҳои лингафонӣ, лабораторияҳо амалӣ мешавад. Айни замон дар донишқадар зиёда аз 550 компютерҳои замонавӣ ба шабакаи баландсуръати Интернет пайваस्त карда шудаанд. Барои донишандӯзӣ, донишҷӯён аз китобхонаҳои муқаррарӣ ва электронӣ бо ҳазинаи 150 ҳазор адад китоб, синфхонаи Интернет бо 50 компютери замонавӣ ва дигар имкониятҳо васеъ истифода хоҳанд бурд.
4. Дар ДИС ДДТТ ҳар як донишҷӯӣ имкон дорад 3-4 забони хориҷиро дар сатҳи баланд азхуд намояд. Бо ин мақсад дар донишқадар “Маркази инноватсионии омӯзиши забонҳои хориҷӣ” бо омӯзиши забонҳои англисӣ, русӣ, олмонӣ, арабӣ ва ҳамзамон барои омӯзиши забони хитой “Маркази забон ва фарҳанги Хитой” ташкил карда шудаанд.
5. Дар Маркази омӯзиши соҳибкорон пайваста курсҳо оид ба азхудкунӣ ва тарғиб додани бизнес-нақшаҳо, 1С муҳосибот, технологияҳои муосири компютерӣ ва кор бо ҳукумати электронӣ, андозбандӣ, нархгузорӣ ва омӯзиши малакаҳои пешкизмаг ташкил карда мешаванд. Инчунин, дар донишқадар паркҳои технологияи таълимии «Дӯхтани либосҳои замонавӣ» бо омӯзонидани курсҳои буррандагию дӯзандагӣ, «Гиёҳҳои дорувории вилояти Суғд» ва «Молия ва соҳибкорӣ» амал мекунанд.
6. Донишқадар узви барномаҳои байналмилалӣ ERASMUS MUNDUS, FULBRIGHT ва TARGET II буда, бо зиёда аз 60 донишгоҳҳои Аврупо, ИМА, Осиё ва ИДМ созишномаҳои ҳамкорӣ дорад. Донишҷӯён ва магистрҳои тибқи ин барномаҳои имконияти давом додани таҳсил ва таҷрибаомӯзиро дар кишварҳои хориҷӣ (Олмон, Италия, Испания, Венгрия, Амрико) доранд.
7. Иштирок дар мусобақаҳои байналмилалӣ донишҷӯён дар соҳибкорӣ озод – ENACTUS. Солҳои охир дастаи ENACTUS-и Донишқадар дар мусобақаҳои байналмилалӣ дар ш. Куало-Лумпури Малайзия (с. 2011), ш. Кангуни Мексика, Созмони Милали Муттаҳид (ИМА, с. 2013), ш. Пекини Хитой (с. 2014), ш. Торонтои Канада (с. 2016) ширкат варзида, Парчами чумхурии азизамонро борҳо баланд афрохтааст. Соли 2017 бошад дастаи ENACTUS – и Донишқадар дар байни 5 дастаи мактабҳои олии чумхурий сазовори мақоми аввал гардида, барои иштирок дар Ҷоми ҷаҳон ба шаҳри Лондони Англия сафар намуд.
8. ДИС ДДТТ барои дар сатҳи баланд нигоҳ доштани сифати таълим ва дониши донишҷӯён сол то сол иштироки онҳоро дар озмунҳои чумхуриявӣ ва олимпиадаҳо таъмин менамояд. Донишқадар таи се соли охир дар озмуни чумхуриявӣ «Донишҷӯ ва прогресси илмӣ-техникӣ» байни мактабҳои олии чумхурий дар се ҷои аввал қарор дорад. Донишҷӯён дар Олимпиада барои дарёфти Ҷоми Академияи илмҳои Чумхурии Тоҷикистон ва дар Олимпиадаи аз тарафи Вазорати маориф ва илми Чумхурии Тоҷикистон ташкилнамуда иштирок карда, ҳамасола сазовори мақомҳои ифтихорӣ мегарданд. Ҳангоми ғолибият дар олимпиадаҳо донишҷӯён имконияти аз пардохти маблағи таҳсил озод шуданро доранд.
9. Ҳамасола донишҷӯёни донишқадар барои таҳсили хубу аъло сазовори идрорпулиҳои Раиси вилояти Суғд, Раиси Иттифоқи Тоҷикматлубот, Раисони шаҳру ноҳияҳо, директори донишқадар, грантҳои берунӣ ва дохилии кишвар мегарданд. Соли равон 13 нафар донишҷӯ ва 6 нафар магистронро аспирантон ба гирифтани идрорпулии Раиси вилояти Суғд мушарраф гаштанд.
10. Дар майдончаи варзиши замонавӣ бозиҳои волейбол, мини-футбол, баскетбол, теннис ва дигар намудҳои варзиш байни донишҷӯён пайваста баргузор мегарданд. Барои устодону донишҷӯён толори варзиши замонавӣ “Фитнес” ба истифода дода, дар он 14 тренажер, 4 теннисии рӯи миз ва дигар таҷҳизоти варзишӣ гузошта шудаанд.
11. Барои довталабон дар донишқадар курсҳои тайёри бо чалби устодони пуртаҷриба амал мекунанд. Ҳамчунин, донишқадар барои бо ҷои кор таъмин намудани хатмкунандагон аз ҳама гуна имкониятҳои мавҷуда истифода бурда, баъд аз хатм онҳо дар асоси шартномаҳои тарафайн ва иштирок дар озмунҳо бо ҷои кор таъмин мешаванд.
12. Биноҳои таълимии донишқадар (ҳамаи синфхонаҳо ва утокҳои корию ёррасон) дар даври сармо ба тариқи марказонидашуда то ҳарорати муқаррарӣ гарм карда мешаванд.

Барои машварат ба суроғи донишқадар: ш. Хучанд, хиёбони Исмоили Сомонӣ, 169. Тел: (83422) 6-03-21, 4-08-63, факс (992 3422) 4-33-15, сомонаҳои: www.iet.tj E-mail: info@iet.tj мувоҷиат намоед.

Марҳамат ба Донишқадар иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон!